

ХУЛОСАИ
шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди
Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи
ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ)

Парвандаи аттестатсионии №_____
Қарори шурои диссертационӣ аз 15.04.2025, № 12

Барои сазовор доистани Шакармамадов Ориф Нисормамадович, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ).

Диссертасияи Шакармамадов Ориф Нисормамадович дар мавзуи “Вижагиҳои жанрии ривоят ва тафовути он аз жанрҳои дигари насири шифоҳӣ (дар асоси маводи ривоятҳои мардуми Бадаҳшон)” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ) дар рӯзи 04.02.2025 (суратмаҷлиси №3) аз ҷониби шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21) ба ҳимоя иҷозат дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Шакармамадов Ориф Нисормамадович шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Соли 1999 Дошишгоҳи давлатии Ҳоруғ ба номи М. Назаршоевро бо ихтисоси “Омӯзгори забон ва адабиёти тоҷик” ҳатм кардааст.

Шакармамадов Ориф Нисормамадович аз соли 2011 то ба ҳол дар шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшони Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Исқандарови АМИТ фаъолият дорад.

Диссертасия дар шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшони Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Исқандарови АМИТ иҷро шудааст.

Роҳбари илмӣ – доктори илмҳои филологӣ Охониёзов Варқа Дустович.

Муқарризони расмӣ:

Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир – доктори илмҳои филологӣ, мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Аминзода Абдулфаттоҳ Ҳаким – номзади илмҳои филологӣ, директори Муассисай давлатии “Пажуҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот”-и Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муассисай тақриздиҳонда – МДТ “Дошишгоҳи давлатии Боҳтар ба номи Носири Ҳусрав”.

Мутобиқи муҳтавои тақризи мусбати муассисай тақриздиҳонда, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи адабиёти тоҷики ДДБ ба номи Носири Ҳусрав Аҳмадов Сафармад Гадомадович, эксперт – доктори (PhD) аз рӯйи ихтисоси филология Фақиров Ҳурсандмурод

Насруллоевич, котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ Муродов Алишер Аслонхонович ва бо имзову муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Қурбонзода М. Р. пешниҳод шудааст. Диссертатсияи номзадии Шакармамадов Ориф Нисормамадович дар мавзуи “Вижагиҳои жанрии ривоят ва тағовути он аз жанрҳои дигари насиши шифоҳӣ (дар асоси маводи ривоятҳои мардуми Бадаҳшон)” таҳқиқоти илмии баанҷомрасида ва ба талаботи бандҳои 32-35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 ба тасвib расидааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтиноси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ) сазовор аст.

Муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд. Интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснома мегардад, ки муқарризони расмӣ ва омӯзгорони муассисаи пешбар мутахассисони бевоситаи соҳаи филология буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳо таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 17 мақолаи илмӣ чоп намудааст, ки аз он 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 12 мақола дар маҷаллаву маҷмуаҳои дигари илмӣ ба нашр расидаанд.

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

[1-М]. Шакармамадов, О. Топонимические мотивы предание бытующие на территории Горного Бадахшана [Матн] / О. Шакармамадов // Суҳаншиносӣ, 2020. – № 3. – С. 165-172.

[2-М]. Шакармамадов, О. Ривоятҳои мардуми Бадаҳшон дар бораи дараҳтон (дар мислои дараҳтони арҷаву чанор) [Матн] / О. Шакармамадов // Паёмномаи фарҳанг, 2021. – № 4. – С. 40-47.

[3-М]. Қаландаров, Ҳ., Шакармамадов, О. Тобишҳои асотирӣ дар ривоятҳои мардумӣ [Матн] / Ҳ. Қаландаров, О. Шакармамадов // Ахбори АМИТ. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, 2022. – № 2. – С. 187-190.

[4-М]. Шакармамадов, О. Ривоятҳо – этимологияи мардум [Матн] / О. Шакармамадов // Ахбори АМИТ. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, 2022. – № 3. – С. 289-293.

[5-М]. Охониёзов, В., Шакармамадов, О. Баррасии ривоятҳои Бадаҳшон доир ба сангҳо [Матн] / В. Охониёзов, О. Шакармамадов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2024. – № 3. – С. 98-106.

II. Мақолаҳои муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

[6-М]. Шакармамадов, Н., Шакармамадов, О. Мулоҳизаҳо перомуни ду ривояти мардумӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2000. – № 2. – С. 49-57.

[7-М]. Шакармамадов, О. Назаре ба истилоҳоти илмии нақл ва ривоят [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2001. – № 3 – С. 92-97.

[8-М]. Шакармамадов, О. Аз боби ойинҳо ва ривоёти вобаста ба об [Матн] / О. Шакармамадов // Паёми Донишгоҳи Хоруғ. Бахши 2, 2002. – № 4. – С. 68-74.

[9-М]. Ривоят ва афсонаҳо доир ба Носири Хусрав дар осори хаттӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Носири Хусрав: дирӯз, имрӯз, фардо. – Хуҷанд: Ношир, 2005. – С. 599-602.

[10-М]. Шакармамадов, О. Чанд ривоят роҷеъ ба фариштаҳои об [Матн] / О. Шакармамадов // Иқтисодӣ ва илми ВМКБ: дирӯз, имрӯз ва фардо. – Хоруғ, 2005. – С. 110-113.

[11-М]. Шакармамадов, О. Наврӯз – маросими кишоварзон [Матн] / О. Шакармамадов // Оинҳои наврӯзӣ дар Бадаҳшон. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – С. 48-59.

[12-М]. Шакармамадов, О. Заминаи ривоят – воқеият [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2019. – № 1. – С.124-128.

[13-М]. Шакармамадов, О. Типологияи сужаҳо дар асарҳои насири ҳалқӣ [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2021. – № 1. – С. 144-149.

[14-М]. Шакармамадов, О. Нишонаҳои парастиши олами рустаний дар ривоятҳо [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2021. – № 2. – С. 124-130.

[15-М]. Шакармамадов, О. Хусусият ва таснифи жанрҳои насрии фолклори тоҷик [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2022. – № 3. – С. 77-87.

[16-М]. Шакармамадов, О. Размышление об одном народном предании [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, 2024. – № 1. – С. 98-105.

[17-М]. Шакармамадов, О. Инъикоси ҳодисаҳои таърихӣ дар ривоятҳои мардуми Кӯҳистони Бадаҳшон [Матн] / О. Шакармамадов // Масъалаҳои илмҳои гуманитарӣ, № 2. – Душанбе: Ирам, 2024. – № 2. – С. 138-145.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шаҳсони зерин тақризҳо навишта шуда, ба шурои диссертационӣ ворид гардидаанд:

1. Тақриз ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи адабиёти муосири МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” Файзуллоев Н. мусбат буда, дар он чунин эродҳо зикр шудааст:

- Дар автореферат баъзе норасоиҳои имлой ва техникӣ вучуд доранд. Масалан, баъзан муаллиф мубтадоро дар шакли ҷамъ ва хабарро дар шакли танҳо ва ғоҳе баръакс меорад, ки ин ба матн коҳиши услубиро ба вучуд овардааст.

- Дар қисматҳои алоҳида фикру андешаҳои муаллиф такрор омадаанд.

- Хуб мешуд, агар унвончӯ ақидаҳояшро бо мисолҳо ва далелу асноди мультамад тақвият мебахшид.

2. Тақриз ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Султонмамадова У. А. мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

- Матни русии автореферат бо матни тоҷикӣ пурра мувофиқат намояд ҳам, аммо каме таҳрирталаб буда, дар он қоидаҳои дастурӣ ва имлой баъзан сарфи назар шудаанд.

- Дар автореферат норасоиҳои имлой ва техникӣ ба назар расиданд (саҳ. 1, 4, 5, 7, 14, 18, 19, 20, 23).

- Беҳтар мешуд, муаллиф дар автореферат аннотатсияҳоро комилтар мекард.

3. Тақриз ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади илмҳои филологӣ, муаллимаи кафедраи таърих ва фалсафаи Доғишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон Раҳматуллоева Г. А. мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

- Яке аз сарчашмаҳои забони ҳалқ ибораҳои реҳта ё фразеология мебошад, ки бо фарҳангӣ мардум ва эҷодиёти лафзӣ робитаи зич дорад. Хуб мешуд, агар ба тариқи замима луғати ибораҳои реҳта, ки аз ҷониби гӯяндаҳо дар ривоятҳо истифода шудаанд, дар охири таҳқиқот ҷой дода мешуд.

- Дар баробари дигар унсурҳои фарҳангӣ ва таърихии ривоятҳо номи қаҳрамонони ривоятҳои ҳалқӣ бояд мавриди таҳлил қарор дода мешуданд.

- Галатҳои техникӣ ва имлой дар фишурдаи рисола ба назар мерасанд.

4. Тақриз ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади илмҳои филологӣ, устоди Доғишгоҳи миллии Тоҷикистон Сароянзода М. С. мусбат буда, дар он чунин эродҳо гирифта шудаанд:

1. Дар автореферат норасоиҳои имлой ва техникӣ ба назар мерасанд (саҳ. 1, 14, 18, 19, 23).

2. Дар бахши муқаддимавии автореферат андешаҳои унвончӯ дар қисми асосии таҳқиқ тақрор ёфтааст.

Муқарризони расмӣ ва ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсони диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти ҷанбаҳои назарию амалӣ ва навоварии кор, инчуни, дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, онро барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ) пешниҳод менамоянд.

Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқоти илмӣ:

Бори нахуст ривоятҳои мардумии марбут ба мавзуъҳои гуногун баҳшидашударо аз нигоҳи хусусияти жанрӣ дар муқоиса бо дигар навъҳои насли лафзӣ ва тафовути онҳоро **таҳқиқ кардааст**;

яксоң набудани мазмуну мундарица ва омехтагии унсурхой нақливу асотирий дар ривоятҳо ва хусусияти таҳайюлӣ касб кардани ривоятҳоро **муайян намудааст**;

дар фолклоршиносии имрӯзай тоҷикӣ ҳанӯз ба таври умум фикри ягона вучӯд надоштан дар нисбати мазмуну мундариҷаи ривоятҳо ва аз рӯйи мавзуъ ба гурӯҳҳои алоҳида чудо намудани ривоятҳоро **коркард кардааст**;

бо такя ба сарчашмаҳои топонимӣ номи мавзеъҳои ҷуғрофӣ, ки аз ҷониби мардум вобаста ба донишу салиқаи онҳо дар ривоятҳо шарҳу маънидод шудаанд, этимологияи аслии бархе аз онҳоро аз нигоҳи забоншиносӣ **ошкор кардааст**;

дар ривоятҳое, ки доир ба мавзеъҳои ҷуғрофӣ маълумот медиҳанд, асоси илмӣ надоштани шарҳу тафсири одамон дар нисбати номҳои ҷуғрофӣ ва аксаран дар пояти боварҳо ва ақидаҳои омиёна устувор будани онҳоро **собит гардонидааст**;

аз этимологияи мардум таркиб ёфтани мазмуни ривоятҳоро **исбот кардааст**;

дар баробари инъикос намудани ҳодисаҳои таърихиву нимвоқей ҳамчунин, дар ривоятҳо ҷой доштани тобишҳои асотириро **муқаррар намудааст**;

ривоятҳоро ҳамчун таҷассумгари ҳаёти иҷтимоию фарҳангӣ ва афкори фалсафиву маънавии мардум **муайян кардааст**;

ҳарчанд ривоят заминai воқеӣ-ҳаёти доштаанд, вале аз ибораву ифодаҳои қолабӣ, ки вижагии асотирий доранд, таркиб ёфтани онҳоро **исбот намудааст**;

ҳамbastагии зич доштани бисёре аз расму ойинҳо бо ривоятҳои оид ба ашёи табиат ва шахсони таърихӣ гуфташударо **муқаррар кардааст**.

Асосҳои назарии таҳқиқ дар он нукта хулоса шудааст, ки довталаби дараҷаи илмӣ бо истифода аз назару ақидаҳои илмии муҳаққиқон мавзуи таҳқиқро дар заминai меъёрҳои маъмулии шинохт ва равишҳои анъанавии илмӣ мавриди пажуҳиш қарор додааст.

Дар иртибот ба масъалаҳои диссертатсия аз чунин усулҳои ғуногуни фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ самаранок истифода шудааст: таҳлили вижагиҳои соҳторӣ, типологӣ ва муқосавӣ-таърихӣ.

Зикр шудааст, ки асосҳои назарӣ ва амалии омӯзиши мавзуъ нишон додаанд, ки хусусиятҳои жанрии ривоят барои таъйин намудани истилоҳи дурусти жанрӣ ва ҳудуди муайян гузоштан байни анвои дигари насри лафзӣ **кумак менамояд**. Таҳқиқи мавзуи мазкур барои омӯзиши илмии ривоятҳои ҳалқи тоҷик дар ҷараёни муайянсозии вижагиҳои жанрӣ мусоидат менамояд.

Муайян карда шудааст, ки таъйин кардани истилоҳи дақиқи ривоятҳо имконият доранд, ки тафовути онро аз жанрҳои дигари насри шифоҳӣ ошкор соҳта, ҳамчун жанри бо хусусиятҳои фарқунандай ҳуд шинохта шавад. Дар ҷараёни таҳлили мазмуну мундариҷа ва мавзуъҳои ривоят муҳтавои асосӣ ва вижагиҳои шакливу соҳтории он баррасӣ гардида, дар заминai якдигар ба вучӯд омадани жанрҳои насрин адабиёти гуфториро ба субут мерасонад.

Масъалаҳои хусусияти жанрии ривоят ва фарқи он аз дигар жанрҳои насрӣ (дар асоси маводи ривоятҳои мардуми Бадаҳшон) **омӯхта шудааст**.

Аҳаммияти амалии натиҷаҳои таҳқиқоти бадастовардаи довталаб бо он тасдиқ карда мешавад, ки:

натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд барои муҳаққиқони соҳаҳои муҳталифи ҷомеашиносӣ, аз ҷумла фалсафа, антропология, этнология ҳамчун сарчашмаи илмӣ ва омӯзгорӣ хизмат меқунад. Баъзе ишораҳои таҳқиқи мазкур аз аҳаммият ҳолӣ набуда, дар дарсҳои фолклори тоҷик, дар навиштани китобу дастурҳои таҳассусии методӣ-таълими барои омӯзгорону донишҷӯёни мактабҳои олий метавон аз он истифода бурд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки дар таҳқиқи диссертатсионӣ консепсияҳои илмию назарии забоншиносони ватанию ҳориҷӣ истифода шудаанд. Дар маҷмуъ, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ аз дақиқии маълумот, мувоғиқат намудани ҳаҷми маводди таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва интихоби равишҳои таҳқиқ бармеояд. Ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назарӣ пешниҳод гардидаанд.

Ғояҳо дар заминай сарчашмаҳои муътамади илмӣ асос ёфтаанд.

Ҳангоми баррасии вожаҳои забони адабӣ ва назарияи калимасозӣ осори муҳаққиқони тавони соҳа, чун С. Н. Азбелев, Н. А. Криничная, В. Я. Пропп, В. К. Соколова, В. Асрорӣ, Р. Амонов, Р. Аҳмадов, Ю. Нуралиев, Ҷ. Рабиев, Ҳ. Раҳматов, Б. Шермуҳаммадов, Б. Тилавов, Д. Обидов, Ҳ. Шарифов, Р. Раҳмонӣ, Ю. Салимов, С. Қосимӣ, Д. Раҳимов ва дигарон истифода шудааст.

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар заминай омӯзиши ҳамаҷонибаи маводди таҳқиқшаванда бори нахуст мазмуну мундариҷа, мавзуъ, шаклу соҳтор, бадеият, мавқеи ривоят дар ҳаёту рӯзгори сокинони манотики кӯҳистони Тоҷикистон ба таври васеъ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаб барои дарёфти дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешавад. Диссертатсия дар шакли гузориши маъруза ва мақолаҳо интишор гардида, тавассути маҷаллаҳо, маҷмуаҳои дастҷамъӣ, маҷаллаҳои тақризшавандай донишгоҳҳо ва институтҳои пажуҳиши ба китобхонаҳои асосии илмӣ дар дарсҳои назарии амалий ва мустақилонаи факултетҳои филологӣ аз ҷониби донишҷӯён, магистрантон, докторантони PhD, унвонҷӯён ва омӯзгорон истифода мешавад.

Натиҷаҳои таҳқиқот метавонанд дар таълими фанҳои таҳассусии фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ, мардумшиносӣ истифода шаванд. Ҳамзамон, бахшҳои алоҳидай диссертатсия метавонанд, ки ба сифати курсҳои маҳсус барои ихтисосҳои фолклор ва адабиёти тоҷики макотиби олии кишвар мавриди таълим қарор гиранд. Маводи ҷамъоваришудаи диссертатсия метавонад дар таҳияи китобу дастурҳои таҳассусии методӣ-таълими ба кор равад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ аз 15-уми апрели соли 2025 дар бораи ба Шакармамадов Ориф Нисормамадович додани дараҷаи илмии

номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.09 – Фолклоршиносӣ) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 16 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри 2022, № 307/шд ба ҳайати шуро ворид шудаанд, 14 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванд мебошанд.

Аз 16 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 14 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

**Раиси шурои диссертатсионӣ,
доктори илмҳои филологӣ**

Шарифзода Ф. Ҳ.

**Котиби илмии шурои диссертатсионӣ,
номзади илмҳои филологӣ**

Мухамедходжаева Р. А.

15. 04. 2025

